

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӯи: “Гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯхи Ҳисор” барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтиоси 03.02.01-Ботаника

Маълумотҳои дар натиҷаи омӯзиши гулсангҳо бадастомада дар ҳалли илман асосноки масъалаҳои хифзи табиат, мониторинги экологӣ, муайянкуни заминларзахои таърихӣ метавонанд истифода шаванд. Таҳқиқотҳои лихенологӣ дар омӯзиши ҳаробшавии системаҳои табиӣ, камшавии гурӯҳҳои гуногуни таксономӣ, ки дар натиҷаи таъсири рӯзафзуни омилҳои антропогенӣ ба амал меояд, аҳаммияти қалон доранд. Таҳқиқоти флористӣ барои чунин корҳо ҳамчун асос ҳизмат мекунанд. То ҳол доир ба лихенофлораи қисми ҷанубии қаторкӯхи Ҳисор маълумоти пароканда мавҷуд буд.

Корҳои илмии дар боло зикргардида ҳусусияти умумӣ доранд, яъне дар онҳо оид ба омӯзиши набототи қисматҳои алоҳидаи Тоҷикистон маълумот дода шудааст. То ҳол таҳқиқоти мушаҳҳас оид ба систематика, экология ва шаклҳои ҳаётӣ гулсангҳо дар минтақаи омӯзиш вучуд надорад, яъне таҳқиқоти Бобоев Ҷ. иқдоми нахустин мебошад.

Таҳқиқоти мазкур дар омӯзиши лихенофлораи Тоҷикистон аҳаммияти муҳим дорад, зоро гулсангҳо яке аз қисматҳои маҳсуси экосистемаҳои табиӣ ба ҳисоб мераванд. Таҳқики намудҳои флораи гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯхи Ҳисор ва таҳлили ҳусусиятҳои систематикӣ, таксономӣ ва экологии онҳо аҳаммияти назариявӣ дорад. Аҳаммияти умунибиологии он дар таксимшавии намудҳо дар қабатҳои ҷойгиршавии набототи он дар биотопҳои гуногун дидо мешавад.

Диссертант гулсангҳои қисми ҷанубии қаторкӯхи Ҳисорро ба чунин муҳитҳои экологӣ ҷудо намудааст: гулсангҳои эпилитӣ ё петрофитӣ (гулсангҳое, ки дар болои сангҳо, шахҳо ва ҳарсангҳо мерӯянд), гулсангҳои эпифитӣ (гулсангҳое, ки дар танаи дараҳтону буттаҳову алафҳо мерӯянд); гулсангҳои эпигенӣ (гулсангҳое, ки дар рӯйи хок мерӯянд), гулсангҳои

эпибриофитӣ (гулсангҳое, ки дар танаи ушнаҳо мерӯянд), гулсангҳои муфтаҳӯр (гулсангҳое, ки дар талломи гулсангҳои дигар зист мекунанд). Ҳамаи он 314 намуде, ки дар минтақаи омӯзиш ба қайд гирифта шудааст, онҳо ба ин муҳитҳои экологиии номбаршуда чудо карда шуданд. Дар натиҷаи таҳқикотҳо муайян шудааст, ки дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 206 намудро гулсангҳои эпилитӣ (65,60%), 45 намудро гулсангҳои эпифитӣ (14,33%), 12 намудро гулсангҳои эпигенӣ (3,82%), 5 намудро гулсангҳои эпибриофитӣ (1,59%), 6 намудро гулсангҳои муфтаҳӯр (1,91%) ташкил додаанд.

Бояд тазаккур дод, ки кор аз ҳатогиҳои имлой ва маъногӣ холӣ нест, лекин ба ин камбудиҳо нигоҳ накарда рисола ба талаботи КОА ҷавобгӯ буда, муаллиф Бобоев Ҷ.А. барои дарёftи номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 03.02.01- Ботаника сазовор мебошад.

Корманди кафедраи ботаникаи
Донишгоҳи давлатии Самарқанд
ба номи Шароф Рашидов

PhD. Абдирасулов Фарруҳ

Абдирасул Ўғли

Имзои Абдирасулов Ф.-ро тасдиқ менамоям:

Сардори шӯъбаи қадрҳои

Донишгоҳи давлатии Самарқанд

ба номи Шароф Рашидов



Абдуллоева Ситора
Хуррамовна

140104, ш. Самарқанд ҳиёбони
Донишгоҳ 15.

Тел: + (998) 91 5310410;

Email: zhalov_kholmurod@rambler.ru

01.02.2023